

Хоҳарам бихон то фиребат надиҳанд

[Тоҷикӣ – Tajiki – طاجیکیه]

Абубакри Алҷазоири

Тарҷума: Зери назари китобхонаи Алансор

Таҳия: А. Ҳақназар

2011 - 1432

IslamHouse.com

﴿أختاه اقرئي حتى لا تخدي﴾

«باللغة الطاجيكية»

أبو بكر الجزائري

ترجمة: مكتبة الأنصار

إعداد: عبد الستار حقنظر

2011 - 1432

IslamHouse_{com}

Хоҳарам бихон то фиребат надиҳанд

Ба номи Худованди меҳрубон

Ҳамду сано бар парвардигори оламиён, ва дуруду салом бар Пайғамбараш, ва бар олу асҳобаш.

Аммо баъд:

Эй хоҳари мусалмон:

Ин рузҳо дасти нопоки фиребкор ба суют дароз шудааст, то туро аз қуллаи каромат ва осмони маҷду шараф ба залили кашида ва аз доираи хушбахти берун ронад, ва пеш аз инки ин дасти мӯҷрим ва ситамкор ба ҳадафи бади худ расад онро кутоҳ кун, ва ин нафси нопок ва шароратбоз ки барои гумроҳ кардан ва берун ронданат аз биҳишти иффат ва ҳичоб қиём кардаро лаънат карда ба Ҳудо паноҳ бибар. Зоро ин ҳамон нафсе аст ки меҳоҳад туро ба бенавои ва нагунбаҳтии дунё ва охират бибарад.

Эй хоҳари мусалмон:

Тавтии бузурге барои масҳ карданат ва бози бо ҷисму шарафат ба роҳ афтода аст, пас огоҳ бош ва аз

шарри ин найранги бад ба парвардигорат паноҳ чуста ва аз вай ҳимоят чуй. Зеро фақат Ҳудованд аст ки метавонад туро начот дихад.

Эй хоҳари мусалмон:

Қалбҳои сиёху палид ва пур аз зиштиву шарорат, ҳикъду кинаи бузургеро барои ту ва барои дину иззату шараф ва ниёгонат дар сина доранд, ва аз миёни онҳо касоне ҳастанд аз худи мо ва бо номҳои мо ва ба забони худи мо сухан мегуянд, пас хоҳарам ба худ биё ва бо покдомани ва иффат хешро начот дех ва ҳаргиз ин фурсатро ба душманонат надех ки туро аз ҷойгоҳи маҳкам, парда ва ҳичоб ки бузургтарин паноҳгоҳат аст берун кашанд.

Хоҳарам! Оё медони ин чи дасте аст ки туро аз он барҳазар доштам?

Онҳо ҳамон суханони ба зоҳир зебо ва мақолаҳои сеҳр оmez ва гуфткорҳои адабие аст ки сутунҳоӣ маҷаллаҳо ва рузномаҳо ва сафаҳоти телевизионҳо пур аз он аст, ки онро душманонат доъиёни озодӣ барои гумроҳ намудан ва фиреб доданат навишта, то ҳичобатро берун бияндозанд ва аз поки ва иффатат

берун шави, ва дар натиҷа масҳ ва нопок гашта ба тавреки на хайре барои худат дошта ва на барои наздиконат.

Хоҳарам! Ҳоло ки ҳақиқатро дарёфта душманонатро шинохти аз чунин гуфторҳо ва нидоҳо руй гардонда, на ҷашматоро барои дидани он ва на даҳонатро барои хондан ва на гушатро барои шунидани он букушой, зоро инҳо дастҳои ҷинояткоре аст ки ба сӯйи саъодат ва хушбахтиат дароз гашта ки онро нобуд ва ба шарофатат даст андохта то ба он иҳонат карда қаромататро бо баҳонаи озоди ва равшанфикри ва пешрафт бо пойҳои палидашон поймол қунанд.

Ва оё медони он нағси нопок ки барои фиреб додан ва гул заданат ба по хоста ва туро аз он бар ҳазар доштам кист? Ин ҳамон суханоне аст ки аз ҳичқоб интиқод мекунад ва дар машруъияти он шак ва гумон дошта ва кушиш дар кам арзиш ҷилва додан ва ноҷиз шумурдани паёмадҳои тарк ва инкори он дорад.

Онҳо мегуянд: (Ҳичқоб аз мазоҳири таҳаллуф ва ақиб мондаги аст, имон дар дилҳост на дар пушидани

чехра ва гиребон ва он зинат ва оройше ки аз зани мусалмон хоста шуда то онро пинҳон қунад дар ғайри дастҳо ва чехраҳост..) монанди ин суханони ботил ва гумроҳ қунанда. Ва ҳамаи инҳо барои он аст, ки туро дар имону ҳаё ва ғайратат ба шакк тардиd андохта ва қалъаи покдомани ва шарофатро дарҳам кубида, таҳорат ва истиқоматро аз байн бибараанд, То дар ниҳоят лухту урён роҳ гарди ва ба ҷисми зебоят ки Ҳудованд қашфи онро ҳаром гардонидааст, лаззат бурда ва шаҳвати хешро сер қунанд.

Бо суханони ишқу дӯсти ва нишасту барҳости бидуни парда ва шарму ҳаё ба ҳадафи худ бирасанд ва то туро бозича барои шаётин ва танобе барои Иблис ва бачаҳояш дар оварда ва ба василаи ту заъифимонҳоро шикор карда, то барои худ мұchtамаъи фосид ва дарҳамхурдае бисозанд ки ба ҷуз шаҳватрони на ҳадаф дошта ва на шарафу оқибате.

Пас ҳушёр ва бар ҳазар бош аз ин доми фитна, ки бароят густурдаанд, ва либоси дароз ба бар қун, ба ҳичобат маҳкам ҷанг зан, зеро он баъд аз Ҳудо паноҳгоҳи маҳкам ва сипар инерумандат аст.

Эй хоҳари мусалмон! Оё медони он чашми чи касе аст ки ҳасад бар ҳаё ва таҳорат ва покдомани ва ҳичобат дошта, ва туро бо ин нидоҳои заҳрогин шикор ва сипас ҳайрон ва саргардон раҳо менамояд, Агар ҳичобро меҳоҳи: Он ҳукм ва дастури Парвардигор ва хостаи динат ва роҳу равиши занони солеҳи пеш аз ту аст.

Ва агар бе ҳичоби ва урёниро меҳоҳи: Он роҳ ва равиши имрӯз аст, ки фарҳанги ғарб бар он бино шуда аст ва чашми шарқ ба сӯй он хира гашта, ки паллаи саъодат ва роҳу расми наҷот аст, онгуна ки ботилон ва бандагон ҳавову ҳавас ва шаҳавот иддиъо доранд. Ва аз ҳеч қушишро дареф надоранд то беҳичоби ва урёниро бароят зебо ҷилва дода, онро дар назарат хуб ва ҳичобу пушишро зишт намоёнида туро аз он безор гардонанд, ва ҳамаи инҳо ба номи илм ва пешрафту озоди анҷом мегирад. Ва аз осори бади ин чашми ҳасад ки туро ҳадаф қарор дода инаст, ки иддае аз хоҳарон ва дӯstonat на танҳо ҳичобро чизи сангине ихсос карда ва аз он нафрят доранд, балки мутаасифона баъзе либоси ҳичобро аз тан кашида ва урён ба хиёбонҳо омаданд, ва бо ин

кор орзӯй касонеро ки меҳоҳанд онҳоро бозичаи худ қарор диханд бароварда мекунанд.

Пас эй духтари мусалмон! Аз Ҳудо битарс, ва аз ҳичоб ва шарму ҳаё ва имону ва покии руҳат ҳимоят намой, то инки мабодо туро суханони нопойдор ва гузарояшон ва гуфтаҳои зоҳирияшон бифиребад. зеро онҳо маккор ва фиребгар ва найрангбозанд. Бо гуш надодан ба гуфтаҳои палидашон онҳоро ба ҳашм овар ва бо бетаваҷҷуҳи онҳоро хор ва залил гардонда ва бо чанг задан ва ҳифозат аз ҳичоб ва иззату шарафат ва бо нишастани хона коре кун ки онҳоро аз ҳасрат мурдор гардони, зеро онҳо дар пайи нобуди ва барбод додани шараф ва покдоманияят ҳастанд.

Бо имон туро хитоб қарор медиҳам:

Ҳоло эй духтари мусалмон бароям иҷозат дех ки туро бо имонат хитоб қарор дода то инки шояд ба ёд оварда ва панд пазири.

Оё ҳаминтавр нест ки ту ба Ҳудо ва расулаш имон дори? Ва оё ингуна нест ки ту дар орзӯи ризои Ҳудо ва хонаи охирати? Оё мұнтақид ба ҳаром будани ончики Ҳудо ва расулаш қарор дода аст нести? Агар

бигүйи: оре, ва яқин дорам, ки чизе гайр аз ин нахочи гуфт. Пас бидон ки имонат ба Худо ва паёмбари акрам фармонбардори аз онҳоро ба ту вочиб мегардонад, ва орзӯи ризогии Худо ва начот дар охират туро бар он водор месозад, ки барои ризогии Худо амал куни, ва эътиқодат ба ҳаром будани ончики Худо ва расулаш ҳаром қарор дода аст, бар ту вочиб мегардонад, ки бо қавл ва феъл ончи Худо ва расулаш ҳаром гардонидаанд, ҳаром бидони. Агар инро донисти, пас инро низ бидон ки Худо ва расулаш зинат ва ороиш, ва сипас урёну беҳичоб гаштани занро онгуна ҳаром гардонидаанд, ки фисқу фуҷур ва бад кори ва беҳаёгиро ҳаром донистаанд. Ва Худованду Паёмбари акрам занони мульминро амр кардаанд, ки нигоҳҳояшонро поён андохта ва покдоманиро ихтиёр кунанд, ва низ онҳоро аз ошкор соҳтани ҳар зинат ва ороиш барои номаҳрамон манъ карда ва ба онҳо дастур додааст, то сар ва гребонашонро бипушонанд.

Худованд мефармояд:

﴿وَلَيَضِرُّنَّ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبُدِّيَنَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِيُعْوَلَّتُهُنَّ﴾ [النور ٢١]

Тарчума: «Ва бояд руйсарҳои худро бар гребонашон бияндозанд ва зинату ороиши худро фақат барои шавҳаронашон ошкор кунанд» Нур 31.

Ва ҳоло эй ҳоҳари мусалмон!

Оё ба ончики Ҳудованд бароят писандида аст, рози ҳости? Ва аз у бар неъмати ислом ва ҳидояте ки бароят арзони дошта шукру сипосгузори карда ва бар ҳичоб ва ҳаё ва ғайрат ва итоат аз Парвардигорат муҳофизат меқуни? Ва ҳама ин садоҳои бадро, ки туро ба номи озоди ба урёни ва фасод меҳонанд ҷавоби манфи дода, ва бо тамасхур ва истиҳзо ҳашму нороҳатиатро аз онҳо эълон меқуни? Зеро онҳо меҳоҳанд шарафатро сарбурида ва иззату қаромататро барбод дода, покиатро ба начосат қашида, динатро нобуд кунанд.

Ва ё аз он чизҳоеки Ҳудованд бароят писандида аст нороҳати ва ончи Ӯ дуст дорад онро бад мепиндори. Ҳидояташро носипоси карда ва неъматҳояшро шукр намекуни ва дунболи саробу саъодати дуруғин медави, ки урёни ва беҳичобиро барои фиреб ва гумроҳият алам (парчам) кардаанд. Ва мутаасифона

тавонистанд бо ин даъвоҳои дуруғини худ бисёре аз ҳоҳаронатро дар бисёре аз кишварҳои исломи қаноъатманд кунанд, ки хушбахтии зан барпо наҳоҳад ёфт, магар бо қашфи ҳичоб ва бо якҷо буданашон бо мардони бегона дар дигар заминаҳои зиндаги, ва ҳарҷо ки мард бошад занҳам бояд бошад, ва ҳарҷо зане бошад марде низ бошад.

Ва бо иборати дигар марде дар қолаби зан, дар ҳар коре ки тасаввур мешавад, ҳатто дар либос пушкидан ва шона задани муйи сар ва кутоҳ кардани он, ва фақат бо ин роҳ зан ба саъодат ва хушбахти даст ҳоҳад ёфт ва миллаташ сарфароз ва кишвараш сарбаланд... ҳоҳад шуд.

Чунон вайро қаноъатманд карданд ва ин фикр чунон дар ӯ уствор шудааст, ки иззат ва пойдории кишвар ва некбахтии уммат ва пешрафти он дар урёни ва бехичобии зан аст.

Бигу: на инки аз ҳичоб ва мусталзамоти он, балки аз имон ва ҳаё ва ғайрату тухру сафо даст қашад. Баъзе аз занони содафикр ва заъифимону беилм онро бовар карда ва фиреби ин гуфтаҳои зебои дуруғинро

хурдаанд, Ва дұхтарони мусалмон дар бисёре аз кишвархой исломи шуруъ ба тамарруд ва сарпеки аз ҳичоб ва саъй дар халоси аз он намуданд, ва дар ҳақиқат бисёре аз онқо аз ҳичоб даст қашиданд, ва дар натиҷа чехрақ ошкор гашта ва чизе аз онро аз назари мардон намепушонанд.

Сипас даст ба истилоҳи озоди ба русари расид ва онро аз сара什 дур андохт, ва барои аввалинбор зани мусалмон бо сари луч дар назари умуми зоҳир гашт ва ба ингуна шарм ва ҳаё дар зан аз по афтод, ва дигар қодир нест ки уро аз нишаству бархосту мусофаҳа ва ҳарф задану хандидан бо ҳар марде бихоҳад боз дорад.

Ва бадин тартиб зани мусалмон онгуна, ки шаҳват парастон ва ҳавасаронони номусалмон меҳостанд ба урёни қашида шуд, ки дар натиҷаи ин табаррүч ва урёни ҷоҳили, синамо, ва намойшгоҳу клубҳо ва амокини лаҳву фисқу фүчур дар бисёре аз кишвархой исломи аз занон пур гашт, ва фасоду фаҳшо ҳама ҷоро фаро гирифт. Ин фисқу фасод мұchtамаъи исломиро масх намуд ва ончики дар дируз буд имruz асаре аз он боқи намонд. Ва занон на

танҳо саъодатеро, ки ба номи озоди ва таҷаддуд гирой ваъда дода мешуд аз даст дод, балки вучудашро ба унвони зан дорои арзиш ва эҳтиром дар муҷтамаъ аз даст дод. Ва ҳамчунин бисёре аз мардон мардонаги ва ғайрати худро бохта то ҷое ки дигар монеъи намебинанд ки занон ва духтаронашон бо сару даст ва пои бараҳна назди мардони бегона ҳозир шаванд.

Ва дар ниҳоят ин ҳамон партгоҳи ҳатарноке аст, ки зани мусалмон дар бисёре аз кишварҳои исломи дар он сарозер гашта, ва ҳамон оқибати сиёҳе аст ки ба суй он гом мениҳад.

Пас эй духтари мусалмон! Оё ба чунин чизе барои хештан рози ҳости? Ва ҳамчунон ба ёваҳои душманони маккор ва фиребгорат гуш фаро медиҳи, ки туро ба сӯи сарозер шудан ба ин партгоҳи ҳатарнок ҳонда ва ташвиқ мекунанд, имruz аз ту чизе бештар аз инки чехраатро ошкор куни намехоҳанд, вале хуб медонанд вақто пардаро аз чехраат бар медори шарм ва ҳаё аз он шуста шуда ва дар оянда ба тадриҷ ҳичоб аз сар ва сина ва сипас аз зонуҳоят то нимаро ниҳоят бар меҳоҳи дошт, онгуна ки барои

бисёре аз фиребхурдагон ғайр аз ту дар кишварҳои мусалмон иттифоқ афтода аст.

Имruz ту бо ҳичобат аз эҳтироми ҷомиъа ва падару модар ва дусту хеш бархурдори, фардо ки аз ҳуд ҳичоб дур қуни ва ба урёни руй овари пас ҳамаашон туро ба дидаи ҳақорат нигоҳ карда ва дарҳо бароят баста ҳоҳанд шуд.

Имрӯз бо ҳичобат эҳсоси имон ва иззат ва каромат мекуни, ва фардо ки Ҳудои накарда даст аз ҳичоб бардори албатта эҳсоси иззат ва каромат ва имони имрузаро низ аз даст ҳоҳи дод.

Насиҳатам ба ту ҳоҳари мусалмон...

Инаст ки ин садоҳоро ки туро ба беҳаёги ва урёни ва беҳиҷоби фаро меҳонанд рад карда ва онҳоро ба нигоҳи залили ва пасти бинигар, ва ба ончики Ҳудованд барои Модарони муъминон(ҳамсарони расули худо (с)) писандида ки дар хона бимонанд ва бепардагии даврони ҷоҳилиятро тарк қунанд рози шав, онгунаеки Ҳудованд дар Қуръон мефармояд:

﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْ أَلْجَهْلِيَّةَ الْأُولَى﴾ [الأحزاب ٣٣]

Тарҷума: «**Ва дар хонаҳоятон бимонед ва монанди даврони ҷоҳилияти нахуст беҳиҷоби накунед**» Аҳзоб 33.

Ва дигар инки зиндагии сатр ва пушишро бар зиндагии урёни ва бе ҳаёги бартари дихи. Ва бидон, ки зеботарин чиз назди духтарон шарм ва ҳаёст, ва ҳаё ба ҳиҷоб вобастаги дорад.

Ва агар аз он даст бардори шарму ҳаёро аз даст хоҳи дод. Ва агар ҳаёро аз даст доди ҳатман ҳарчи хуб ва зебост низ аз даст дода ва Ҳудои нахоста шайтоне хоҳи гашт дар либост зан,

Аммо насиҳатам ба ононеки фиреби иддиъоҳои гумроҳ кунандаи душманони ислом ва душманони ифғат ва покдомани ва ҳаёро хурда ва дар манҷалоби беҳиҷоби ва бе ҳаёи ва лухту урёни афтодаанд. Насиҳатам ба онон инаст ки аз хоб бедор гашта ва бар Парвардигорашон боз гашта ва тавба кунанд. Агар мусалмони воқеъиянд ончи Ҳудованд ба пушиданӣ он амр кардааст, бипушанд ва ҳиҷобу сатри исломиро риъоя кунанд.

Ва бидонад, ки тамаддун ва пешрафти дар беҳиҷоби ва ба намоиш гузоштани зебу зинат, онгунаки либосро пеши рӯйи ҳар роҳгузар мегузоранд нест, балки ин ҳамон суқут ва сарозери ба сий пасти ва залили аст. Ва бидонад ки ҳамаи даъватҳои озодии мазъум чизе ҷуз даъват ба раҳои аз ахлоқу одоб ва тарки арзишҳо ва улгухои неку усули волои инсони ва афтодан дар шарру фасод нест. То ҷароғоҳе барои анзор ва суфраи боз барои асҳоби шаҳват ва ҳавас гардад.

Марг ва сакароти он ва қабру торикияш ва рӯзи ҳашр ва саҳтиҳо ва шадоиди он ва оташу банду занчири онро баёд оварад, Ва ҳамчунин истодани худ назди Ҳудовандро ба ёд оварад, ва дар он рӯз чи далиле ҳоҳад дошт, Ва чигуна дар бораи аъмоли хилофи ислом ва имон ва Парвардигору рузи қиёмат худ ба ҳолик ва парвардигораш посух ҳоҳад дод.

Ин ҳамон чизе буд, ки баҳар зани мусалмон гушзад кардам, пас аз ин ҳар касе хост аз сухани ман панд гирад ё малол. Ҳудованд мефармояд:

﴿وَمَا رَبُّكَ بِظَلَمٍ لِّلْعَبِيدِ﴾ [٤٦] [فصلت ٤٦]

Тарчума: «Ва Парвардигорат бар бандагон ситам намекунад» Фуссилат 46.

﴿وَمَا أَلَّهُ بِعَنْفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ [آل عمران ٩٩]

Тарчума: «Ва на Худованդ аз ончи ки анчом медиҳед гофиш аст». Оли Умрон 99.

Худованդ ҳамаро ба ончики дӯст дорад ва
меписандад тавфиқ дихад.